

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Ризокулов Тӯрақул Рабимқулович ба диссертатсияи Сафаров Абдулманон Маҳмадсаидович дар мавзӯи «Тадқики усулҳо ва василаҳои такмили идоракунӣ дар низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии осебазир (дар мисоли минтақаи ҷанубии наздисарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06.04 - Ташкил ва идоракуни корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо

1. Мутобиқат ба соҳаи таҳқиқот.

Тадқиқоти Сафаров Абдулманон Маҳмадсаидович дар мавзӯи «Тадқики усулҳо ва василаҳои такмили идоракунӣ дар низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии осебазир (дар мисоли минтақаи ҷанубии наздисарҳади Ҷумҳурии Тоҷикистон)» ба Шинонномаи номгӯи ихтисоси Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.06 - Иқтисодиёт ва идоракунӣ тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.04 - Ташкил ва идоракуни корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо) банди 10.16. Идоракунӣ дар низомҳои депрессивии (депрессивный) иҷтимоӣ-иктисодӣ (худудҳо, минтақаҳо, комплексҳо). Омилҳо ва фишангҳои идоракунӣ дар низоми иҷтимоӣ иқтисодии депресивӣ ва боздошти равандҳои таназули иҷтимоӣ-иктисодии (худудҳо, минтақаҳо, комплексҳо) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Самтҳои паст кардани сатҳи депрессия дар низомҳои иҷтимоию иқтисодӣ, мувофиқат мекунад.

2. Муҳимият ва зарурати баргузории таҳқиқот. Дар ҳар як давлати ҷаҳон ҳудудҳои алоҳидаи маъмурӣ доранд, ки дар масъалаи рушди иқтисодиёт пешрафт ҳастанд, навбати худ ҳудудҳои маъмурӣ сустинкишоф ёфта, муаммовӣ, осебазир низ доранд. Чунин ҳолатро нисбати иқтисодиёти Тоҷикистон низ гуфтан мумкин аст.

Дар ҳақиқат дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳудухои маъмурӣ қаламравӣ, яъни вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо аз рӯи сатҳи рушди иқтисодиву иҷтимоӣ гуногун арзёбӣ мегардад, ки сабабҳои объективӣ ва субъективӣ дорад. Ба сабабҳои объективӣ шароитҳои табии-иклими, ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, ҳусусиятҳои таърихии фарҳангиву иҷтимоӣ ва аз сатҳи ғанӣ

гаштани захираҳои меҳнатӣ, сармоявӣ вобаста аст. Сабабҳои субъективӣ бошад натиҷаи амалӣ намудани дар ҳудуди муайян сиёсати иқтисодиву иҷтимовии қабулшударо дар кулли сатҳҳои идорақунӣ мебошад, яъне тавоноии субъетҳои роҳбарикунанда оид ба расидан ба ҳадафҳои рушди иқтисодиёт чи гуна аст бар меояд.

Ба ҳудудҳои маъмурии қаламравие, ки осебпазир ҳастанд асосан чунин хусусиятҳои хоси ҳудро доранд, ки бояд дар зери танзим қарор дошта бошад. Алалхусус: - сатҳи пасти рушди истеҳсолот (қишири зиёди аҳолии бекор ва афзоиши он); - барзиёдатии ҳароҷот нисбат ба даромад дар бучети маҳал (вазъияти дотатсионӣ); - сатҳи пасти даромад ба ҳар сари аҳолӣ (миқдории зиёди аҳолии камбизоат); - ҷалби нокифояи сармоя ба ҳар сари аҳолӣ. Илова бар он дар чунин ғурӯҳи минтақаҳо бештар субъектҳои ҳочагидории истеҳсолӣ дар ваъзи таназзул қарор дорад, иқтидори илми техникий ва рушди соҳаи иҷтимоӣ нокифоя мебошад.

Хусусан, дар ҳудудҳои наздисарҳадӣ ҷойгир шудани чунин минтақаҳои осебпазир ба амнияти иқтисодӣ-сиёсии қишвар низ таъсири манғӣ расонида метавонад. Бинобар ин, таҳқиқи усулҳо ва такмили идорақунии минтақаҳои осебпазир дар илм ва амалияи иқтисодиёти ватанӣ басо муҳим аст.

Боиси қайд аст, ки баҳри амали гаштани чор ҳадафи стратегии қишвар, таъмини ракобатпазирӣ дар сиёсати иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон масалаҳои рушди устувори минтақаҳо диққати маҳсус медиҳанд. Инчунин, дар «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои то 2030», «Барномаи рушди миёнамӯҳлати Ҷумҳурии Тоҷикистон давраҳои 2021-2025» барои таъмини мутавозини рушди кулли минтақаҳои Ҷумҳури Тоҷикистон чораҳои зарурӣ андешида шудааст.

Новобаста аз ин, барои ҳал намудани муаммои осебпазирии минтақаҳо чорабиниҳои маҷмаавӣ, системавӣ, илман асоснок карда шуда зарур аст, ки таъсири якҷоягии ба ҳамаи самтҳо, яъне ҳам дар самти иқтисодиёт, иҷтимоиёт, истифодабарии захираҳои табиӣ, сиёsat ва дигар соҳаҳои фаъолияти ҷамъиятӣ таъсири мусбӣ дошта бошад. Вале, барои расидан ба ин ҳадаф таҳқиқоти маҳсус оид ба муайян намудани асосҳои назиряви-методологии идорақунии минтақаҳои осебпазир коркарди принсипҳо ва чорабиниҳо дар асоси баҳисоб гирифтани сабабҳои маҳсуси осебпазирӣ зарур аст, ки диссертатсияи мазкур ба он равона карда шудааст.

Диссертатсияи Сафаров Абдуманон ба таҳқиқи масъалаи мазкур равона шудааст, ки ҳам аз ин нуқтаи назарияи амалия ва ҳам аз нуқтаи назари илми иқтисодиёт ҷолиби диққат, саривақтӣ ва аҳамияти баланди стратегӣ дошта мебошад.

3. Дараҷаи асоснокӣ ва мӯътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳо.

Дар диссертатсия ҳамчун ҳадаф таҳқики ваъзи минтақаи ҷанубии . наздисарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳияи концептуалии ҷанбаҳои асосии идоракуни низомҳои иҷтимоию иқтисодии осебпазир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар гирифта шудааст, мебошад.

Навоварии илмии рисола дар коркарди системавии маҷмуи ҷанбаҳои муҳимтарини рушди низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии осебпазир дар фазои ҳочагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси он муқаррар намудани алломатҳои бунёдӣ, ошкор намудани омилҳои боздошта, муайян намудани захираҳо ва таҳияи воситаҳои идоракунӣ барои рушди низомҳо зохир мегардад.

Натиҷаҳои назаррасе, ки моҳияти навгонии илмии диссертатсияро инъикос мекунанд, инҳо мебошанд:

- асоснок намудан ҷанбаҳои назариявии таҳлили масъалаҳои идоракунӣ ва муайян намудани самтҳои такмилоти идоракуни дар низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии осебпазир;
- исбот намудани зарурати таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ чун воситаи инноватсионии идоракунӣ, мудаллал намудани равияҳои амалиявӣ, ифшои роҳҳои концептуалии такмилоти минбаъдаи он дар минтақаҳои осебпазири ҷануби қишвар;
- таҳия намудани усули концептуалии идоракуни стратегии рушди низомҳои иҷтимоию иқтисодии навъи осебпазир, ки дар он бояд пайдарҳамӣ ва иртиботи мутакобилаи субъект ва объекти идоракунӣ ҳангоми таҳия ва татбиқи стратегияҳои рушд, нақши василаҳо ва институтҳои маҳсуси идоракунӣ, барои ба назар гирифтани ҳусусиятҳои равандҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ нишон дода шудааст;
- самти асосии стратегияи рафъи депрессия ҳамчун таҷдиди соҳтори инноватсионӣ ва сармоягузории иқтисодиёт дар асоси равиши мақсадноки барномавӣ пешниҳод карда шудааст;
- исбот намудани зарурати дар барномаҳои миёнамуҳлати рушди минтақаҳо ифшо кардани бартарӣ ва омилҳои идоракуни низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии навъи устувор ва буҳронӣ, ки мушкилотҳои зиёди сатҳи минтақавиро осон менамояд;
- дар таскираи муаллиф коркарди василаҳои идоракуни низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии навъи буҳронӣ бо тасниф карда шудани воситаҳои маъмурий, ташкили иқтисодӣ ва молиявӣ зарур аст, ки он барои ифшо ва истифодаи самараноки манбаъҳои гайримарказонидашудаи захираҳо барои рушди низомҳои иҷтимоию иқтисодии навъи осебпазир мусоидат менамояд;

4. Сохтор, арзёбии моҳият ва сатҳи комилии диссертатсия.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулосаву пешниҳодот ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Матни асосии диссертатсия дар 171 саҳифаи компьютерӣ баён гардидааст, ки фарогири 22 ҷадвал ва 26 расм буда, рӯйхати адабиёт ва 129 номгӯро дар бар мегирад.

Дар **муқаддима** аҳамият ва мубрамияти мавзӯи диссертатсия асоснок гардида, дараҷаи таҳқиқот, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, объекти таҳқиқот, асосҳои назариявӣ - методологии таҳқиқот, аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия баён гардидааст.

Дар **боби якум**, ки «**Асосҳои назариявӣ ва методии таҳқиқи муаммоҳои идоракунӣ дар низомҳои осебиазири иҷтимоӣ-иктисодӣ**» унвон дорад, ҷанбаҳои назариявии таҳлили муаммоҳои идоракунӣ дар низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии осебпазир, таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ чунин воситаи инноватсионии идоракуни минақаҳои осебпазир мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Муаллиф дар фасли нахустини диссертатсия далелҳои назариявию амалиро бо иброизи ақидаҳо дар бораи моҳияти истилоҳи асосии «низоми иҷтимоию иқтисодии навъи осебпазирӣ» ва фарқи он аз қалимаи минтақаҳои депрессионӣ ба миён мегузорад. Инчунин қайд менамояд, ки дар илми муосир дар фаҳмиши ягонаги он вучуд надорад. Вобаста ба мавзӯи таҳқиқот муаллиф мағҳуми низоми иҷтимоию иқтисодии навъи осебпазирро “ҳамчун маҷмуи мушкилоти маъмурӣ дар минтақа тавсиф карда мешавад ва, дар он аз имконоти мавҷуда – дорон минтақаи озоди иқтисодӣ ва имтиёзоти ғайримаъмулӣ, минтақаи наздисарҳадӣ самаранок истифода карда намешаванд” маънидод кардааст (С.16-18).

Яке аз ҷанбаи диққатчалбунандай фасли якуми диссертатсия дар он аст, ки тибқи таҳлили асосҳои концептуалии низоми иҷтимоию иқтисодии минтақаи ҷанубии наздисарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳбандӣ аз рӯйи алломатҳои функционалӣ, яъни: табиӣ-захиравӣ; техникӣ-технологӣ; инсонӣ; ташкилӣ; институтсионалӣ; иттилоотӣ, гузаронида шудааст. Ҳамзамон Таснифоти усулҳои асосии идоракунӣ дар минтақаҳои осебпазир ба 5 гурӯҳи алоҳида нишон дода шудааст, ки метавон инро саҳми муаллиф арзёбӣ намоем (С.20-25). Дар асоси чунин гурӯҳбандӣ муаллиф хулосабандӣ намудааст, ки дар сатҳи пасттарин истифодабарии заҳира ва имкониятҳои мавҷуда дар низомҳои иҷтимоӣ-иктисодии осебпазир мувофиқат мекунад, ки чунин низомҳо дар минтақаи ҷанубии наздисарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ мавҷуд аст (С.26-29).

Дар диссертатсия аҳамияти маҳсус ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) дода шудааст. Муаллиф таъкид менамояд, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ МОИ дар минтақаҳои рӯкуд бо инфрасоҳтори суст инкишофёфта таъсис дода мешаванд. Бинобар ин мауллиф қайд менамояд, ки агар МОИ хуб тарҳрезӣ шуда бошанд метавонанд ба ҳадафҳои стратегияҳои рушд, беҳтаргардонии фазои сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақими ҳориҷӣ, иштироқи ширкатҳои ватанӣ дар шабакаҳои истеҳсолии ҷаҳонӣ, содиротро афзоиш диханд, ҷойҳои корӣ эҷод кунанд мусоидат кунанд (С. 40-47).

Диссертант баҳои объективӣ ба ваъзи муосир бо тарзи зерин медиҳад, “мутаассифона, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати минтақавии дуруст ташаккулнаёфта нисбат ба низомҳои иҷтимоию иқтисодии наъви осебпазир (депрессивӣ) вучуд дорад; ҳадафҳо ва афзалиятҳои рушд муайян карда нашудаанд; тадбирҳои алоҳида ба амал бароварда мешаванд, ки аксаран ба он вобаста нестанд ва барои расидан ба мақсад кам таъсир мерасонанд. Чунин танзим метавонад боиси бокӣ мондани ақибмондагии рушди иҷтимоию иқтисодии як қисми зиёди минтақаҳои маъмурии кишвар гардад” (С. 49-50).

Унвонҷӯ дар диссертатсия самтҳои минбаъдаи фаъолиятро дар равияи МОИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор додааст, таъкид месозад, ки “Суст ба роҳ монда шудани низоми банақшагирии рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ боиси ба инобат гирифта нашудани як қатор омилҳои муҳим мегарданд, ки ба самаранокии фаъолияти онҳо таъсири манғӣ мерасонад. Дар нақшаҳои рушди стратегии МОИ барои солҳои дарозмуддат ва миёнамӯҳлат бояд ба инфрасоҳтори баландсифати асосӣ (аз ҷумла, неруи барқ, обтаъминкуниӣ, нобудкунии партовҳо, нақлиёт ва долонҳо, телекоммуникатсияҳо, аз ҷумла Интернет) ва дастрасии комил ба он бо нақша ба инобат гирифта шавад”. (С. 51-52).

Дар боби дуюм, ки «Асосҳои ташкилию иқтисодии идоракуиӣ дар низомҳои осебпазири минтақаи ҷанубии наздисарҳадии Тоҷикистон» ном дорад, омилҳо ва воситаҳои идоракуниӣ, ҳусусиятҳои шаклҳои ташкилии идоракуниӣ дар минтақаи ҷануби наздисарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақш ва аҳамияти МОИ барои таҳқими вазъи иҷтимоию иқтисодии ноҳияҳои осебпазир муайян карда шудаанд. (С. 52 - 94).

Диссертант қайд менамояд, ки мавҷуд набудани нишондиҳандай ягонаи интегралие, ки арзёбии сатҳи рушди дехотро иниъикос менамояд на дар барномаҳои миёнамуҳлати рушди минтақаҳои кишвар ва, на дар маҷмааҳои оморӣ ин нишондиҳанда ҳисоб карда намешавад. Дар ин радиф муаллиф дар системаҳои осебпазири иҷтимоию иқтисодӣ

“Индекси маҷмуии вазъи иҷтимоию иқтисодии деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки дар илми иқтисоди ватанӣ пешниҳод гардиданд, мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Дар асоси он дуруст қайд менамояд, ки “Мутаассифона, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати минтақавии дуруст ташакқулнаёфта нисбат ба низомҳои иҷтимоию иқтисодии наъви осебпазир вучуд дорад: ҳадафҳо ва афзалиятҳои рушд муайян карда нашудаанд.” (С. 53 - 57).

Диссертант аз саҳифаи 57 то саҳифаи 74 омилҳо ва воситаҳои идорақунии низоми иқтисодӣ дар ноҳияҳои Қубодиён, Панҷ, Дӯстӣ. Фарҳор. Ҷайхун Ҳамадонӣ. Шаҳритуз Шамсиҷдин Шоҳин чи гуна аст мавриди таҳқик қарор карда шудааст. Дар асоси он муаммоҳои асосии ноҳияҳои мазкури осебпазирии наздисарҳадӣ муайян карда шудааст, ки барои илми минтақашиносии ҷумҳурий хело зарур аст. Ба монанди: муаммоҳо дар таъмини аҳолӣ бо оби тозаи ошомидани, маҳдудияти таъмини аҳолии ноҳияҳо бо қувваи барқ дар фасли зимиston , мушкилот дар дарstrasии аҳолӣ ба ҳезум, ангиштсанг, сӯзишвории дизелӣ, муаммоҳои гармқунии манзили зист, дар ноҳияҳои таҳқиқшуда фарсада ва корношоями қисмати зиёди техникаи нақлиётӣ ва ҳочагидорӣ, вайронгаштани роҳи маҳаллии автомобилгарди ноҳияҳои, маҳдудидияти дастрасии аҳолӣ ба интернет маҳдуд мебошад ва сифати пасти хизматрасонии он ва ғайраҳо (С. 57 - 74).

Муаллиф бо истифодабарӣ аз “усули пурсиш” натиҷаҳои муҳимро ба даст гирифтааст. Алалхусус, дороиҳои ҷории ҳонаводаҳои пурсидашуда тибқи ноҳияҳои таҳқиқкардашуда, шуғли ҳонаводаҳо, мавҷудияти ҷойи корӣ, сабабҳои асосии бекорӣ, омилҳое, ки барои пайдо кардани ҷойи кор дар минтақаи ҷануби наздисарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷуд аст, вазъи молиявии ҳонаводаҳо, омодагӣ ҷиҳати оғоз кардани тиҷорати худ, сатҳи зиндагӣ дар ҳонаводаҳо, қаноатмандӣ аз сатҳи зиндагӣ ва истеъмоли молҳо, доир ба инфрасоҳтори иҷтимоӣ (мактаб/кӯдакистон, бунгоҳи тиббӣ, беморхона, обтаъминқунӣ, заҳбуркашӣ ва амсоли он), ҳароҷоти ҳочагии ҳонавода ба ҳисоби миёна дар ноҳияҳои Қубодиён, Панҷ, Дӯстӣ. Фарҳор. Ҷайхун Ҳамадонӣ. Шаҳритуз Шамсиҷдин Шоҳин мавриди таҳқиқи қарор дода шудааст. Муаллиф маҳсус қайд менамояд, ки дар ин ноҳияҳо сабаби асосии бекорӣ набудани ҷойи кор ва набудани таҳсилоти зарурӣ мебошад (С. 73-97).

Дар ин бахши диссертатсия зарурати таъсиси МОИ дар ноҳияҳои осебпазирии наздисарҳадӣ асоснок карда шудааст, вазифаҳои асосии МОИ, таснифоти он, ҳусусият ва зинаҳои ташакқули МОИ ҳамчун

омили таъминкунандай рушди иқтисоди ноҳияҳои осебпазирӣ аст ва бояд танҳо василаи таҷдиду азнавсозии иқтисод ва рушди воситаҳои бозории идоракунӣ, дарёфтироҳҳои беҳбуди ҳамкорӣ ва рушди минтақаӣ, паҳн намудани таҷрибай мусбати ҳамкориҳо ва рушди соҳторҳои истеҳсолӣ таҳқиқ карда шудааст (С. 97-107).

Бо андешаи муаллиф аз МОИ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло 5 ададро ташкил медиҳад сетоаш дар вилояти Ҳатлон – «Панҷ», «Дангара» ва «Қӯлоб» (соли 2019) ва якто дар ВМКБ – МОИ «Ишкошим» мебошанд, ки барои рушди ноҳияҳои осебпазири сарҳади, ки дар предмети таҳқиқоти диссертасия мебошад аҳамияти бузург дорад. Вале фаъолияти онҳо ҳанӯз номукаммал буда, дар баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ноҳияҳои осебпазири сарҳадӣ саҳми ноҷиз доранд (С. 109-114).

Инчунин, дар ин баҳш аз ҷониби муалиф таҳлили муқоисавии таҷрибаи амалкарди МОИ дар Федератсияи Россия, ИМА, Хитой ва Тоҷикистон гузаронида шуда дар асоси он хусусиятҳои асосии фарқкунандай МОИ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой ва Федератсияи Россия муайян ва таҳлили карда шудааст, ки барои назария ва амлияии иқтисодиёти ватанӣ хело муҳим аст (С. 115-118).

Дар боби саввум, «Самтҳои асосии тақмил додани идоракунии системаи иҷтимоию иқтисодии осебпазир» масалаҳои рушди МОИ ҳамчун воситай паст кардани сатҳи осебпазирӣ, инчунин тақмили усулҳо ва висилаҳои рушди барномавии низоми иқтисодиву иҷтимоии минтақаи ҷанубии наздисарҳадии Тоҷикистон мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст (С. 118-151).

Дар баҳши таҳлилии диссертасия муаллиф таваҷҷуҳи бештари ҳудро, ба нақши МОИ дар ноҳияҳои осебпазирӣ медиҳад, ҳамзамон қайд менамояд, ки “Барои кишвари мо, ки мушкилоти рушди иқтисодӣ, бекорӣ, дараҷаи баланди муҳочирати дохилӣ ва хориҷӣ, нокифоя будани захираҳои молиявӣ барои фаъолияти истеҳсолӣ, нобаробарии рушди минтақаҳо ва амсоли онро дорад, ташкили чунин минтақаҳо маҳсусан дар минтақаҳои осебпазир муҳим мебошад” (С. 121).

Дар натиҷаи таҳлилҳо муаллиф муайян намудааст, ки мушкилоти асосии МОИ дар минтақаҳои осебпазири наздисарҳадии Тоҷикистон ин дараҷаи пасти таракқиёти инфрасоҳтори нақлиётӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ; Мавҷудияти расмиёти маъмурий дастгирии сустӣ давлатӣ оид ба МОИ; алоқаи сустӣ байни барномаҳои рушди минтақаҳо, норосоии кадрҳои осебпазир, рушди таҷқиҷотҳои ғарбӣ ҳурӯҷ, таҷқиҷи ҷойҳои корӣ;

баландихтисос; маблағгузорӣ; сатҳи пасти воридшавии сармояи хориҷӣ ва гайраҳо, (С. 122-224).

Дар диссертатсия бо тарзи алоҳида асоснок карда шудааст, ки ҳоло “бояд ҳам дар қонунгузории ҷорӣ оид ба таъсиси МОИ, ҳам дар Низомномаи фаъолияти он бояд принсипҳои ташкил кардан ва фаъолияти МОИ ва, вобаста ба ин, талабот ба субъектҳои хочагидор, ки метавонанд субъекти МОИ бошанд ва аз имтиёзоти он истифода намоянд, равшан нишон дода шаванд. ... Танҳо дар ин асос, ҳавасмандии амиқ барои сохибкорони хориҷӣ метавонад истифодаи минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҳамчун пойгоҳи рушди бозор, бозори молиявӣ, бозори меҳнат, бозорҳои ватанию хориҷии молӣ, бозорҳои наздисарҳадӣ ва ғайра бошад” (С. 129-131).

Мувофиқи андешаи диссертант, инфрасохтори индустрialiи минтақаҳои осебпазир бешак яке аз омилҳои асосии рушди иқтисоди кишвар мебошад. ... Дар комплекси озуқавории ҷумҳурӣ инфрасохтори бозор суст инкишоф ёфтааст. Сабаби асосӣ дар он аст, ки дар ибтидои дигаргунсозиҳои бозор бисёр проблемаҳои марбут ба инфрасохтори он ба зиммаи худи истеҳсолкунандагон гузошта шуда буданд, ки ин боиси аз фаъолияти асосии истеҳсолиашон дур шудани онҳо гардид” (С. 215-221).

Дар таҳқиқот масаъалаи саноатиқунонии минтақаи ҷанубии наздисарҳадии Тоҷикистон таҳлил карда шуда, дуруст қайд карда шудааст, ки ин на танҳо барои таъмини хочагиҳо бо техника, мошинаҳо ва механизмҳо, балки барои иҷрои васеи мелиоратсияи заминҳо, парвариши намудҳои навъи зироати хочаги қишлоқ, ҷори намудани стандартиқунонии маҳсулоти истеҳсолшаванда ва ғайраҳо мусоидат менамояд. Барои ҳамин шарти муҳими саноатиқунонии минтақаи ҷанубии наздисарҳадии Тоҷикистон ин ихтисосмандӣ, мутамарказонӣ ва ҳамкории истеҳсолӣ ба МОИ мебошад, ки дар ҳақиқат дуруст аст (С. 130-135).

Ба андешаи муаллифи диссертатсия, ки аз таҳлили вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодии ноҳияҳои Дӯстӣ, Қубодиён, Ҷайхун, Панҷ, Шаҳритуз, Ҳамадонӣ, Фарҳор ва Ш.Шоҳин бармеояд, дар умум такмили усулҳои идоракунӣ дар минтақаҳои осебпазири ҷануби наздисарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи самтҳои алоҳида бояд амалӣ гардад. Ба монанди: - ҷорӣ намудани низоми ба nauqshagiri barnomavӣ; - такмили инфрасохтори иҷтимоии дехот ва ноҳияҳо; - ташкили минтақаи тиҷорати наздисарҳадӣ; ташкили МОИ дар асоси принсипҳои барои минтақаҳои осебпазир; рушди ташкилотҳои қарзии хурд; ташкили ҷойҳои корӣ; -

бехтар намудани шароити саломатӣ, таҳсилоти зарурӣ ва гайраҳо (С. 136 - 142)

5. Аҳамияти илмӣ, амалий, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия дар он ифода мейбад, ки муқарророти илмии диссертатсия барои инкишофи назарияи иқтисодии минтақавӣ, назарияи идораи ҳудудӣ, назарияи идоракунии стратегӣ ва назарияи навсозӣ мусоидат мекунанд. Ҳамзамон, муқарроротҳои илмие, ки дар натиҷаи таҳқиқот ба даст гирифта шудааст метавонанд ҳангоми таҳияи стратегия ва воситаҳои рушди маҳаллисозии инфрасохтори минтақавӣ, ташаккул ва татбиқи барномаҳои ҳудудии сармоягузорӣ ва лоиҳаҳои маҳсуси минтақавӣ, ки ба эҳтиёҷоти инфрасохтор нигаронида шудаанд, инчунин бо мақсади мукаммалгардонии муҳтаво ва соҳтори сиёсати иқтисодии минтақавӣ истифода шаванд.

Инчунин қисматҳои назариявию методологии таҳқиқотро метавон дар такмили матни лексияҳо, барнома ва дастурҳои таълимию методӣ фанҳои таҳсилоти олий: «Иқтисоди минтақаҳо», «Идораи стратегӣ», «Идоракунии ҳудудҳо», ки ҳангоми омода намудани мутахассисон дар соҳаи иқтисодиёт истифода шаванд. Тавсияҳои коркардшудаи муаллиф барои таъмини амалии рушди иқтисодиёти шаҳру ноҳияҳои осебпазир дар минтақаҳои наздисарҳадӣ бояд мусоидат намояд.

6. Эродҳо доир ба диссертатсия.

Новобаста аз он ки диссертатсияи мазкур ҷанбаҳои зиёди бартариҳоро дорад, баъзе камбудихо низ дорад:

1. Дар қисмати “мубранияти” диссертатсия маротибаи зиёди иқтибос ба ҳүҷҷати “Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” дода шудааст, ки ба ақидаи мо бояд танзим кард. Илова бар он мувоғики мақсад буд дар инҷо бо асосноккунии илмӣ назариявӣ аз фаъолияти шаҳру ноҳияҳое, ки дар минтақаи ҷанубии наздисарҳадии ҷойгир аст муаммоҳои аниқу сахех баён мегардид;

2. Дар қисмати хулосабандии зербоби 1.1. таҳлили ҷадвалу расмҳо гузаронида шудааст, ки инро дар қисмати асосии кор маънидод намояд мантиқан дуруст мегардид. Дар хулоса бошад танҳо натиҷаҳои коркардшуда инъикос бояд шавад мувоғики мақсад аст.

3. Дар боби дуввум, параграфи 2.1. диссертатсия “Омилҳо ва воситаҳои идоракунии системаи осебпазир” номида шудааст, муаллиф 7 ноҳияи минтақаи ҷанубии сарҳадии кишварро дида баромадааст. Валеъ мундариҷаи он ҳарактери тавсифӣ дошта кор боз ҳам бехтар мегардид

омилҳои мавҷуда тибқи гуруҳбандӣ таҳлил қарда ҷанбаҳои қавӣ, имконият ва ҷанбаҳои заифи онҳо бо таҳлили SWOT ғузаронида шавад;

4. Дар саҳифаи 99-100 диссертатсия пайдар пай чор ҷадвали алоҳида оид ба маълумоти МОИ гирд оварда шуддаст, ки таҳлили пурраи худро наёфтааст. Хуб мешуд, муаллиф бояд ҳар яки ҷадвалҳоро дар алоҳидагӣ таҳлил қарда сарбории илмии онҳоро нишон дигар мундариҷаи кор ганитар мегардид.

5. Дар боби саввуми диссертатсия параграфи 3.1., ки бо номи “Рушди МОИ ҳамчун воситаи паст қардани сатҳи осебпазирии системаҳои иҷтимоию иқтисодӣ” омодааст, муаллиф аз усули математикии иқтисодӣ истифода намуда таъсири микдории МОИ-ро ба сатҳи зиндагии нохияҳои осебпазир бо ҳусусиятҳои хоси мавқӯи наздисарҳадӣ нишон диганд мувофиқи мақсад буд;

6. Дар диссертатсия асосан ба маълумотҳои пурсиш бештар такъя қарда шудааст, валеъ маълумотҳои омории расмӣ кам ба назар мерасад.

Вале метавон гуфт, ки камбуҷҳои ҷойдошта ба кор таъсири манғӣ намерасонад, ҳарактери тавсиявӣ дорад ва диссертатсияи Сафаров Абдулмажон Маҳмадсаидович дар сатҳи зарурӣ омода қарда шудааст ва аз ҷиҳати мазмун мутобиқи талабот мебошад.

7. Тасдиқи ифодаи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар нашрияҳои илмӣ.

Дар асоси таҳқиқ ва натиҷаҳои илмиву амалии кори диссертационӣ муаллиф, дар маҷмӯъ, дар 7 интишороти унвонҷӯ, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшаванд ва 1 монографияи илмӣ ба чоп расонидааст, ки ҳаҷми умумии интишорот вобаста ба мавзӯи таҳқиқот 7 ҷузъи чопиро ташкил медиҳад.

8. Мувофиқати автореферат ва диссертатсия ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Автореферат мазмуни асосии таҳқиқоти диссертатсияро ифода намуда, дар он натиҷаҳои асосии барои ҳимоя пешниҳодшуда бо шарҳи пурра асоснок қарда шудаанд.

Умуман, диссертатсия дар мавзӯи «Тадқиқи усулҳо ва василаҳои такмили идоракунӣ дар низомҳои иҷтимоӣ-иқтисодии осебпазир (дар мисоли минтақаи ҷанубии наздисарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон)», ба

талаботҳои КОА-и дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Низомномаи “Тартиби додани дараҷаи илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи “30” июни соли 2021 бо таҳти рақами №267 тасдиқ гардидаст, мутобиқ буда, муаллифи он Сафаров Абдулмажон Махмадсаидович сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.06 - Иқтисодиёт ва идоракунӣ тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.04 - Ташкил ва идоракуни корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо) мебошад.

Муққарризи расмӣ:

**Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор,
муовини ректор оид ба илм ва инноватсия
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва
сиёсати Тоҷикистон**

Ризокулов Т.Р.

Сурога: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд шаҳри Ҳучанд, 17-мкрн, хонаи 1, Телефон: (+992) 3422 23594 E-mail: t_rizokulov@mail.ru

Имзои доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Ризокулов Тӯракул Рабимқуловичро тасдиқ мекунам,
Сардори Раёсати кадрҳо ва корхонӣ мажхӯс Мирпӯҷоев И. Ҳ.

